

**Хулоаси**  
**шурои диссертатсионии 6D.КОА-067 назди Институти забон ва адабиёти**  
**ба номи Рӯдакии АМИТ оид ба дарёфти дараҷаи номзади илми**  
**филология аз рӯйи ихтисоси 10.01.01 – Адабиёти тоҷик**

Парвандаи аттестатсионии №\_\_\_\_\_  
Қарори шурои диссертатсионӣ дар 19.09.2023, №10

Барои сазовор доистани Жумакулов Жамшид Панжиевич, шаҳрванди Ҷумҳурии Ӯзбекистон, ба дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.01.01 – Адабиёти тоҷик.

Диссертатсияи Жумакулов Жамшид Панжиевич дар мавзуи “Мунчики Тирмизӣ ва муҳити адабии Ҷагониён дар асри X ва ибтидои асри XI” барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.01.01 – Адабиёти тоҷик, рӯзи 19 сентябри соли 2023 (қарори № \_\_) дар ҷаласаи шурои диссертатсионии 6D. КОА-067-и назди Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии АМИТ (хиёбони Рӯдакӣ – 21; фармоиши Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 декабри 2022, № 307/шд) 30 июни соли 2023, суратмаҷлиси №6 ба ҳимоя қабул гардидааст.

Довталаби дараҷаи илмӣ Жумакулов Жамшид Панжиевич 7 декабря соли 1974 дар дехаи Дарбанди ноҳияи Бойсунни вилояти Сурхондарёи Ҷумҳурии Ӯзбекистон дар оилаи деҳқон таваллуд шудааст. ӽ солҳои 1992-1997 шуъбаи забон ва адабиёти тоҷики факултети филологияи рус ва тоҷики Донишгоҳи давлатии Тирмизи Ҷумҳурии Ӯзбекистонро бо ихтисоси забон ва адабиёти тоҷик хатм кардааст. Аз соли 2018 то ин замон муаллими кафедраи филологияи тоҷик ва забонҳои шарқи факултети филологияи рус ва тоҷики Донишгоҳи давлатии Тирмиз мебошад.

Диссертатсияи Жумакулов Жамшид Панжиевич дар мавзуи “Мунчики Тирмизӣ ва муҳити адабии Ҷагониён дар асри X ва ибтидои асри XI” дар шуъбаи таърихи адабиёти Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии АМИТ иҷро шудааст.

**Роҳбари илмӣ: Маликова Анзурат Садуллоевна** - номзади илми филология, ҳодими пешбари шуъбаи таърихи адабиёти Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии АМИТ мебошад.

**Муқарризони расмӣ:** Тағаймуров Рустам Ҳакимович – доктори илми филология, профессори кафедраи адабиёти тоҷики “Донишгоҳи давлатии Боҳтар ба номи Носири Ҳусрав” ва Бокиев Ҳамза Олимович – номзади илми филология, дотсент, мудири кафедраи забон ва адабиёти муосири тоҷики Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ ба диссертатсия тақризи мусбат пешниҳод намуданд.

**Муассисаи пешбар:** Муассисаи давлатии таълимии «Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Faғуров» дар тақризи

мусбати худ, ки аз чониби раиси чаласа – номзади илми филология, дотсент, мудири кафедраи адабиёти классикии точик МДТ-и “Донишгоҳи давлатии Ҳучанд ба номи академик Б. Фафуров” Ҳочиев Абдуфаттоҳ, эксперт – доктори илми филология, профессори кафедраи адабиёти классикии точик Нуров Нуралӣ Норович, котиби илмии чаласа – номзади илми филология, дотсенти кафедраи адабиёти классикии точики муассисай мазкур Азизов Сорбон имзо гардида, бо имзою муҳри ректори муассиса, доктори илми таърих, профессор Усмонзода А. И. тасдиқ шудааст, қайд намудааст, ки диссертасияи номзадии Жумакулов Жамшид Панжиевич дар мавзуи «Мунҷики Тирмизӣ ва муҳити адабии Ҷағониён дар асри X ва ибтидои асри XI» ба талаботи бандҳои 31-37-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, мувофиқ буда, муаллифи он барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.01.01 – Адабиёти точик сазовор мебошад.

Муассисай пешбар ва муқарризони расмӣ бо дарназардошти муқаррароти бандҳои 67-70 ва 74-75-и “Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ”, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, №267 тасдиқ шудааст, интихоб ва таъйин гардидаанд. Интихоби муқарризони расмӣ ва муассисай пешбар ба он асосномо мегардад, ки онҳо мутахассисони бевоситаи соҳаи адабиётшиносӣ буда, дар корҳои илмию таҳқиқотӣ фаъолона иштирок менамоянд ва дар ин самт асару мақолаҳои зиёде таълиф кардаанд, ки мазмуну муҳтавои онҳо ба мавзуи диссертасияи мазкур иртибот дорад.

Довталаби дараҷаи илмӣ вобаста ба мавзуи диссертасия 12 мақолаи илмӣ ҷоп намудааст, ки аз ин 5 мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандай Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 7 мақола дар маҷмуаҳои илмии дигар ба нашр расидаанд. Маводи интишоргардида нуктаҳои асосӣ, натиҷаҳо ва мазмуни диссертасияро инъикос намуда, саҳми шахсии муаллифро собит менамоянд.

#### **I. Таълифоти муаллиф дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандай Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон:**

[1-М]. Жумакулов Ж.П. Муҳити адабии Ҷағониён дар замони Мунҷик / Ж.П. Жумакулов // Суҳаншиносӣ (Маҷаллаи илмӣ, ISSN: 2308-7420). - 2020. №3. – С. 137-147.

[2-М]. Жумакулов Ж.П. Осори Мунҷик ва ҳусусиятҳои бадеии он / Ж.П. Жумакулов // Суҳаншиносӣ (Маҷаллаи илмӣ, ISSN: 2308-7420). - 2022. №3. – С. 134-141.

[3-М]. Жумакулов Ж.П. Тасвирҳои шоирона дар шеъри Мунҷик / Ж.П. Жумакулов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои филологӣ. № 3. 2023. – С. 224-229.

[4-М]. Жумакулов Ж.П. Марсияҳои Мунҷики Тирмизӣ / Ж. П. Жумакулов // “Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ” (ISSN 2219-5408)-и Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ. № 2 (103). 2023. – С. 103-108.

[5-М]. Jumakulov J.P. The Role of X – XI Centuru Chaganian Litereru Environment in the Persian Language Litereture / J.P. Jumakulov // International Journal of Research. – 2020. - №7 (ISSN: 2348-6848). – Р. 21-31.

## II. Мақолаҳои муаллиф дар маҷмуаҳо ва нашрияҳои дигари илмӣ:

[6-М]. Jumakulov J.P. Poetik images in Munjik's heritage / J.P. Jumakulov // International Scientific Journal ISJ Theoretical and Applied Science Philadelphia USA. - 2021. Vol: 102. – P. 1037-1041.

[7-М]. Jumakulov J.P. Poetiks of Mujik Termizi's poems / J.P. Jumakulov // Asian Journal of Multidemensional Research. ISSN: 2278-4853. - 2022. Vol.11,Issue 10. . – P. 293-297.

[8-М]. Jumakulov J.P. Munjik Termizi and his scientific-literaru heritage / J.P. Jumakulov // European Journal of Interdisciplinary Research and Development. ISSN(E): 2720-5746. – 2022. Volume-10. – P. 322-328.

[9-М]. Jumakulov J.P. Munjik's legacy and its literal features / J.P. Jumakulov // Academicia. An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. Vol: 10, issue 11. – P. 833-839.

[10-М]. Жумакулов Ж.П. Термизий шеъриятининг қиёсий таҳдили / Ж.П. Жумакулов // Ислом Тафаккури (ISSN: 2181-9572). – 2022. № 4. – С. 79-83.

[11-М]. Жумакулов Ж.П. Забон ва услуби осори Мунҷики Тирмизӣ / Ж.П. Жумакулов // Илмий ва профессионал таълим жараёнида мuloқот, жамият, фан ва маданиятлар интегратсияси. Халқаро илмий-амалий анжуман. – 2021. Самарқанд, 12-13 ноябр. – С. 335-337.

[12-М]. Жумакулов Ж.П. Назаре ба аҳвол ва осори Мунҷики Тирмизӣ ва муҳити адабии Ҷағониёни асри X ва ибтидои асри XI / Ж.П. Жумакулов // Армуғони “Ганчи сухан” (Баёзи муҳаққиқон ва шоирони вилояти Суғд) Ҷилди ҳафтум. Гирдоварӣ ва вироиши номзади илми филология, дотсент Шарифҷон Тоҷибоев. – Ҳуҷанд: Ношир. – 2022. – С. 385-395.

**Ба автореферати диссертатсия аз ҷониби шахсони зерин тақризҳо навишта шуда, ба Шурои диссертационӣ ворид гардидаанд:**

1. **Тақризи** доктори илми филология, ректори Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи М. Турсунзода – Низомӣ Муҳриддин мусбат буда, дар он баъзе камбудиҳои автореферати диссертатсия нишон дода шудаанд: 1) Ба назари муқарриз, аз рӯи тартиб ва пайдарҳамии таҳқики мавзуъ хуб мебуд, ки боби сеюм – “Осори бозмондаи Мунчики Тирмизӣ” бо боби дуюм, ки “Мунчики Тирмизӣ ва осори адабии ў” ном дорад, муттаҳид карда шуда, дар боби сеюм масъалаи мавзуъ ва ҳусусиятҳои бадеии ашъори шоир, забон ва сабки баёни Мунчик баррасӣ мешуд ва фасли “Тасвирҳои шоирона дар шеъри Мунчик” низ ба боби сеюм оварда мешуд; 2) Дар баъзе саҳифаҳои фишурда ғалатҳои имлоию услубӣ ба назар мерасанд, ки ислоҳи онҳо ба фоидай кор мебуд.

2. **Тақризи** доктори илми филология, директори Институти илмҳои гуманитарии ба номи академик Б. Искандарови АМИТ Қаландариён Ҳоким Сафар низ мусбат буда, дар он эродҳои зерин нишон дода шудааст: 1) Муаллиф дар баъзе мавридҳо ба иттилооти сарчашмаҳои адабиву таърихӣ ва андешаҳои донишмандони мусоир ишора мекунад, аммо ҳулосаи ҷамъбастии ҳудро баён намекунад. Масалан, дар мавриди таҳаллуси шоир ва умуман вожаи «мунчик» муаллиф бо овардани андешаҳои муҳаққиқони дигар қаноат намудааст; 2) Пеш аз ин таълифот донишмандони зиёде дар бораи тозагиҳои шеъри Мунчик изҳори назар намудаанд. Муаллифро мебоист гиреҳҳои сарбастаи андешаҳои ин муҳаққиқонро қушуда, ба баҳс ворид мешуд ва андешаҳои навро ба ҳаводорони шеъри шоир пешниҳод менамуд. Масалан, муҳаққики шинохтаи эронӣ Шафеии Кадканӣ вижагиҳои истиораҳои мавҷуд дар шеъри Мунчики Тирмизиро баррасӣ карда, ўро «нуктаи муқобили Қисой» шинохтааст, аммо муаллифи диссертатсия гиреҳи ин андешаи муҳаққиқро ба хонанда накушодааст. Ва ё муҳаққики зикршуда Мунчикро «дар асри хеш ҷеҳраи тозае ... аз назари шоирона» пиндошта, ўро пешрави Абулфараҷи Руниву Маъсуди Саъду Анварӣ шинохтааст, диссертант ҳам бояд ин баҳсро давом медод ва нуктаи ҷамъбастиро дар ин мубоҳиса мегузошт; 3) Хуб мешуд, агар муаллифи диссертатсия зербоби алоҳидаро ба тозагии услуби сухансароии шоир мебахшид.

3. **Тақризи** номзади илми филология, дотсенти кафедраи таърихи адабиёти тоҷики Донишгоҳи давлатии Қӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ, директори генералии Муассисаи давлатии “Муҷтамаи

чумхуриявии осорхонаҳои Кӯлоб” Асозода Ҳотам Раҷаб мусбат буда, дар он эроду пешниҳодҳои зерин манзур шудаанд: 1) Дар бештари ҳолат муаллиф солшумориро ба гунаи мелодӣ овардааст, вале ғоҳе дар фишурда ба шакли ҳичрии қамарӣ низ баён кардааст. Ин ҷо ягонагӣ лозим аст; 2) Дар фишурда баъзе камбуҷҳои техниқӣ низ ба назар мерасанд, ки ислоҳи онҳо зарур мебошад.

4. **Дар тақризи** номзади илми филология, мудири кафедраи забон ва адабиёти тоҷики Донишгоҳи давлатии Дангара Абдулмансуздада М. А. ба дастовардҳои довталаб ва аҳаммияти назарию амалии таҳқиқ таъкид карда, ба автореферат ду эрод гирифтааст: 1) Диссертант дар боби севуми рисола ашъори бозмондаи шоирро аз рӯи навъҳо ҳеле амиқ ва илмӣ баррасӣ кардааст, ки барои омӯзиши адабиёти давраи Сомониён муҳим мебошад. Тавре ки мо иттилоъ дорем аз Мунҷики Тирмизӣ чанд ғазал ё тағazzул низ боқӣ мондааст. Ҳуб мешуд, ки муаллиф ба ин боби рисола шарҳу бости ғазалҳоро алоҳида мавриди баррасӣ медод; 2) Дар баъзе саҳифаҳои автореферат ғалатҳои имлоиву техниқӣ низ ҷой доранд, ки ислоҳи онҳо ба суди кор аст.

**Шурои диссертационӣ қайд менамояд, ки довталаби дараҷаи илмӣ дар асоси таҳқиқоти илмӣ:**

- бо истифода аз усулҳои илмии таърихӣ-муқоисавии адабиётшиносӣ, равияҳои назарияи адабӣ ва шарҳҳои пардоҳта, кори илмии аз нигоҳи адабиётшиносӣ арзишмандро **ба анҷом расонидааст**;
- бори аввал дар адабиётшиносии тоҷик рӯзгору аҳволи Мунҷики Тирмизӣ ба таври монографӣ мавриди пажуҳиш қарор гирифта, дар маҷмуъ **баррасӣ ва муайян гардидааст**;
- шахсияти шоир ба ҳайси саромади навъи адабии ҳаҷв дар замони хеш **исбот шудааст**;
- бори аввал мавзую муҳтаво, ҷанбаҳои бадей, сабку услуби ашъори боқимондаи шоир **таҳлилу таҳқиқ гардидааст**;
- вижагиҳои ҳунарии шеъри Мунҷик ва ҳамасрони ўро бо қиёсу муқобала ва хулосаҳои шахсӣ **муайян карда, шарҳу тавзех додааст**.

**Аҳаммияти назарии таҳқиқ дар он зоҳир мешавад, ки** натиҷаҳои бадастомада барои таҳлилу баррасии масъалаҳои гуногуни адабиётшиносӣ, махсусан, омӯзиши зиндагинома ва баррасии ашъори боқимондаи Мунҷики Тирмизӣ дар робита бо пажуҳиши мероси адабии муҳити адабии Ҷағониён, сабку ҳусусиёти бадеии ашъори адаб мусоидат ҳоҳанд кард. Диссертатсия барои муҳаққиқоне, ба таҳқиқи ашъори Мунҷики Тирмизӣ ва адабиёти нимаи дувуми асри X ва аввали асри XI мепардозанд, маводи фаровони назарӣ дода метавонад.

Дар ҷаҳони пажуҳиш масъалаҳои гуногуни аҳволу осори Мунҷики Тирмизӣ ва шеъри форсии тоҷикӣ дар даврони Сомониён, равиши кор ва

андешаҳои назарии муҳаққиқон ба монанди Э. Ҳерман, Э. Браун, Е. Э. Бертелс, Ян Рипка, И. С. Брагинский, Р. Шафак, З. Сафо, С. Нафисӣ, Б. Фурӯзонфар, А. Зарринкӯб, М. Мудаббирий, А. И. Гелонӣ, А. Мирзоев, Х. Мирзозода, Р. Ҳодизода, А. Сатторзода, Х. Шарифов, А. Абдусаттор, Э. Ш. Муқаддам ва дигарон дар ҳалли масоили назарӣ **омӯхта ва истифода шудаанд**.

Диссертант ҳангоми таҳқиқи масъалаҳои матраҳшаванд аз равишҳои таҳқиқии муосир, аз ҷумла муқоисавӣ-таъриҳӣ, тавсифӣ-таҳлилӣ, таҳқиқӣ-қиёсӣ, назарияи адабӣ ва шарҳиҳолӣ истифода карда, бори аввал дар маҷмуъ масъалаҳои ба таҳқиқи ашъори Мунчики Тирмизӣ даҳлдоштаро дар қолаби диссертатсионӣ баррасӣ ва ҷамъбаст кардааст.

**Аҳаммияти натиҷаҳои бадастовардаи довталаб барои дарёғти дараҷаи илмӣ дар амалия чунин тасдиқ карда мешавад**, ки маводи манзуршуда, натиҷаи таҳқиқ ва хулосаҳои илмии он метавонанд барои муайян кардани мазмуну муҳтаво, санъатҳои бадеӣ, сабки баён дар адабиёти ҳатии тоҷикон барои ҳалли масъалаҳои ҳамгуни назарӣ дар адабиётшиносии муосир, дар навиштани мақолаҳо ва таълифи рисолаҳои илмӣ мавриди истифода қарор гиранд. Аз маводи диссертатсия дар таълифи дастурҳои таълимӣ, китобҳои дарсии адабиётшиносӣ ва фарҳангшиносӣ метавон истифода кард. Ҳамчунин, имкон дорад, ки баъзе нуктаҳои диссертатсия дар раванди таълими дарсҳои таърихи адабиёти тоҷик, назарияи адабиёт, матншиносӣ, нусхашиносӣ, курсҳо ва семинарҳои маҳсус, таълифи корҳои курсӣ, рисолаи ҳатми бакалаврӣ, рисолаи магистрӣ, диссертатсияи доктор PhD, диссертатсияи номзадӣ ва доктории илми филология мавриди истифода қарор гирад.

**Баррасии эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқ нишон доданд**, ки дар таҳқиқи диссертатсионӣ консепсияҳои илмӣ ва назарияи адабиётшиносони хориҷию ватаний истифода шудаанд. Дар маҷмуъ, дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқ аз дақиқияти маълумот, мувофиқат намудани ҳаҷми маводи таҳқиқ, коркарди натиҷаҳои таҳқиқ, ҳаҷми интишорот ва интихоби методҳои таҳқиқ бармеояд. Хулоса ва тавсияҳо дар асоси таҳлили илмии натиҷаҳои таҳқиқи назарӣ пешниҳод гардидаанд.

**Саҳми шахсии довталаби дарёғти дараҷаи илмиро** андешаҳои илман асоснок, масъалаҳои дар диссертатсия баррасишуда, натиҷа ва хулосаҳои асосии кор, муқаррароти ба ҳимоя пешниҳодшуда ва мустақил ифода шудани нуқтаи назари ў нисбат ба мавзуи таҳқиқ таъйид мекунанд. **Саҳми фардии муаллиф**, ҳамчунин, дар он зоҳир меёбад, ки ў дар ҷараёни ҷамъоварии маводи зарурӣ, дастабандии мавзӯй, таъини тарҳи кор, навиштани монография ва мақолаҳо мустақилият зоҳир

карда, дар мавридҳои зарурӣ аз маслиҳати мушовири илмӣ баҳраманд шудааст. Муносибати методологии муаллиф нисбат ба мавзуи мавриди таҳқиқ саҳми шахсии ӯ дар омӯзиши мавзуъ буда, барои ҳалли илмии масъала замина фароҳам овардааст.

Довталаби дараҷаи илмӣ ба равишҳои таҳқиқии муосир такя карда, бори аввал дар таърихи адабиётшиносии тоҷик аҳволу осори Мунчики Тирмизиро дар ҳавзаи адабии Ҷағониён ба таври ҷудогона дар партави фарҳанги ниёгон ва дастовардҳои илми адабиётшиносии кишварҳои хориҷӣ таҳқиқ намуда, бо далелҳои илмӣ паҳлуҳои гуногуни ашъори бокимондаи Мунчики Тирмизиро аз ҷиҳати сохтор, мавзуъ ва бадеият мавриди пажуҳиши домандор қарор дода, дар интиҳоби мавод, интишори натиҷаҳои таҳқиқ, пешниҳоди маълумот ва пешфарзҳо барои таҳқиқоти баъдӣ ва дастовардҳои назаррас дорад.

Дар ҷаласаи шуруи диссертатсионии 6D.KOA-067-и назди Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии АМИТ дар 19 сентябри соли 2023 дар бораи сазовор донистани Жумакулӯз Жамшид Панҷиевиҷ барои додани дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.01.01 – Адабиёти тоҷик қарор қабул карда шуд.

Ҳангоми гузаронидани овоздиҳии пинҳонӣ аз 15 нафар аъзои шуруи диссертатсионӣ, ки бо фармоиши Комиссияи олии атtestатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 декабри 2022, № 307/шд ба ҳайати шуруи ворид шудаанд, 14 иштирок доштанд, ки аз онҳо 5 нафар доктори илм аз рӯйи ихтисоси диссертатсияи баррасишаванда мебошанд.

Аз 14 нафар аъзои шуруи диссертатсионии дар ҷаласа иштирокдошта овоз доданд: тарафдор 14 нафар, муқобил – нест, бетараф – нест, бюллетенҳои безътибор – нест.

Раиси шуруи диссертатсионӣ,  
доктори илми филология, профессор Шарифзода Ф.

Котиби илмии шуруи диссертатсионӣ,  
доктори илми филология Юсуфов У.

19.09.2023